




ТОШКЕНТ



МАМЛАКАТИМИЗДА

◆ **Кеча** мамлакатимизда меҳмон бўлиб турган Хитой Халқ Республикаси ташқи савдо ва иқтисодий ҳамкорлик вазирининг ўринбосари, савдо-иқтисодий ҳамкорлик бўйича Ўзбекистон-Хитой ҳукуматларaro комиссиясининг раис-доши Чжан Сян бошчилигидаги делегация аъзолари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасида бўлиб, Бош вазир Ўткир Султонов билан учрашди. Шу кунги «Интерконтиненталь» меҳмонхонасида Хитой Халқ Республикасининг Ўзбекистон Республикасида бегараз ёрдам сифатида грант ажратиш борасидаги алоқалар хати имзоланди.

◆ **Кеча** Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик ва суд-ҳуқуқ масалалари қўмитасининг бўлиб ўтган йиғилишида Ўзбекистон Республикасининг «Адвокатура тўғрисида»ги қонунда «Адвокатлик фаолиятининг қарор-қарорлар ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси тўғрисида»ги Қонунларнинг Тошкент шаҳри ҳамда Тошкент вилоятидаги ижроси муҳофиза қилинди.

◆ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасида Қорхоналар банкортлиги ва санация ҳукумат комиссиясининг 2000 йил биринчи чорадаги ишлари ҳақида бағишланган мажлиси бўлиб ўтди.

◆ Нукусда, Жиззахда, Сурхондарёда бўлиб ўтган йиғилишларда Қорақалпоғистон Республикаси, Жиззах, Сурхондарё вилоятларида ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг жорий йилининг биринчи чорага янқунари ва иқтисодий ислохотларнинг бориши таҳлил қилинди.

◆ «Урғач» янги аэровокзалининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди.

◆ **Бугун** Ўзбекистон Миллий Матбуот марказида республика бағишларининг «Қамолот» жамғармаси ташкил тоғна-нига 4 йил биринчи муносабати билан матбуот конферен-цияси ўтказилди.

◆ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисида бўлиб ўтган Саноат, қурилиш, транспорт ва алоқа масалалари қўмитасининг йиғилишида Ўзбекистон Республикасининг «Махсу-лот белгилари ва хизмат қўрсатиш белгилари тўғрисида»ги Қонунининг бағишлари тўғрисидаги масала муҳофиза этил-ди.

◆ Тошкентда «Экосан» Экология ва саноатлик халқро жамғармаси, Фридрих Эберт жамғармасининг Марказий Оси-даги ваколатхонаси ва Ўзбекистон мусулмонлари диний идораси томонидан «Дин ва афротро-муҳит» мавзусида халқро конференция ўтказилди.

◆ Тошкентда Ўзбекистон Миллий Олимпиада қўмитасида боғишларига турт ойдан сал кўпроқ вақт қолган Сидней-даги XXVII Олимпиадада уйинларига тайёргарлик штабининг мажлиси ўтказилди.

◆ Хива шаҳрида Шарқ маънавиятининг бебаҳо дурдона-си «Авесто»нинг 2700 йиллигига бағишланган илмий-ама-лий анжуман бўлиб ўтди.

◆ «Термизон» акциядорлик жамиятида мақоран махсу-лотлари ва печеневлар ишлаб чиқаришдан Италия техно-логик линияси фойдаланишига топширилди.

◆ Намангандаги «Шоҳрух» шахмат-шашка клубида умир-лар ўртасидаги жаҳон чемпионатида берилган йўлнамалар учун саралаш уйинлари боғишди. Саралаш уйинларида юртимиз вакиллари Р. Қосимжонов, А. Ненашев, С. Загре-бельнийлар маҳоратли донна суришмоқда.

ЖАҲОНДА

◆ **Бугун** Киевда АҚШ Давлат котиби Мадлен Олбрайт Украина Президентини Леонид Кучма билан учрашди ва му-зокаралар олиб боради. Эртага Мадлен Олбрайт Қозогис-тон пойтахти Остона шаҳрига келади. Бу ерда у Президент Нурсултон Назарбаев ва жамоатчилик вакиллари билан уч-рашади.

◆ **Бугун** Бишкекда янқидан сайланган парламент ўз иш-ни боғишди.

◆ Финляндия ташқи ишлар вазирини Эрkki Туомийо 19 апрель кунин Москвага таширф билан келади. Бу ерда у Россия Ташқи ишлар вазирини Игорь Иванов билан учра-шади.

◆ Россия Федерациясини Президентини этиб сайлангандан кейин Владимир Путин ўзининг дастлабки хорижаги таши-рини 16 апрель кунин Лондонга боришдан боғишмоқчи. Таширф дастуридан Владимир Путиннинг Буюк Британия қироличаси Елизавета II томонидан қабул қилиниши, унинг Англия Бош вазирини Тони Блэр билан музокаралари ўрин олган.

◆ **Кеча** Корея Республикасида ялпи сайловлар бўлиб ўтди.

◆ Колумбиянинг Картахена шаҳрида Қўшма Штатлар ҳара-катининг навабдаги анжумани бўлиб ўтди. Унда ушбу ҳара-катга аъзо бўлган 135 давлатдан вакиллар қатнашди. Анжу-ман иштирокчилари қуролсизланиш, хавфсизлик ва ҳам-корлик билан боғлиқ масалалар юзасидан фикр алмашди.

◆ Хитой Халқ Республикасининг Раиси Цзян Цзэмин-нинг Исроилга таширфи боғишди.

◆ Исроил ҳукумати Суриядан тортиб олинган Жулон тепалиқларига бир неча турар жой биноси қуриш тўғриси-да қарор қабул қилди. Бу ҳақда Исроил ҳукуматининг ваки-ли Хаим Рамон айтиди.

◆ Туркия жорий йилда Грузия мудофаа вазирлигига 4 миллион АҚШ долларини ҳажмида грант ажратади. Бу ҳақда Грузия мудофаа вазирлиги хабар тарқатди.

◆ Словакияда НАТОнинг «Тинчлик йўлида ҳамкорлик» дастури доирасида навабдаги хорижий мақшлар боғишди. Унда 13 мамлакат хорижийлари иштирок этмоқда.

◆ Қозогистоннинг солиқ полицияси собиқ бош вазир А. Қажигелдинга нисбатан унинг ҳукумат боғиши лавозимида ишлаган пайтда хизмат вазирафини суиестеом қилган-лиқдаги айб билан жиноий иш қўзғайди.

◆ Полиция Покистоннинг Афғонистон чегараси яқини-даги Пешовар шаҳри теварағида халқро террорчи Усома бин Ладеннинг икки нафар тарафдорини қўлга олди. Тек-шириш чоғида уларнинг ёнидан сохта ҳужжатлар, таширф қўғозлари муҳри ва 35 миң АҚШ долларини қилди.

◆ Сараево қўғида пйедаларга қарши ишлатилган ми-на портлаши 3 боланинг бевақт ўлимига сабаб бўлиб ўтди.

◆ Қарийб яна бир ойдан сўнқ Хиндистон аҳолиси сони 1 миллиарддан ошади. Хисоб-китобларга қўра, 11 май кунин мамлакатнинг 1 миллиардинчи фуқароси расман рўйжага олинади.

◆ Саудия Арабистонида филиппинлик Роналдо Пассил-лонинг боши таннандан жудо қилинди. Муҳожири ишчи ўзи-нинг индонезиялик жазманини ўлдирганлиқда айбланган эди.

◆ Американин «Эй-и-эс» компанияси Тбилиси ГРЭСини сотиб олди.

ШАҲАР
ИЖТИМОЙ-
СИЁСII
ГАЗЕТАСИ

Газета 1966 йил 1 июлдан чиқа боғишган ◆ № 44 (9.388) 2000 йил 14 апрель, жума ◆ Сотувда эркин нархда

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ФАРМОНИ Тошкент молия-қурилиш корпорацияси («Тошуйжойинвестқурилиш»)ни туғатиш тўғрисида

Капитал қурилишини янада ислох қилиш, қурилиш ташкилотлари ва қурилиш индустрияси корхона-ларининг мустақиллигини кенгайти-риш, пудрат ишлари бозорини шак-ллантириш, қурилиш қийматини пасайтириш ва сифатини ошириш, ортиқча боғиқаруе бўғишларини ту-ғатиш ҳисобига қурилиш соҳа-сида боғиқаруе тизимини такомил-лаштириш мақсадида:

1. Ўзбекистон Республикаси Дав-лат мулки қўмитасининг, Тошкент шаҳар ҳокимлигининг ҳамда Тошкент молия-қурилиш корпорацияси «То-шуйжойинвестқурилиш» муассисла-рининг уни туғатиш тўғрисидаги тақ-лифи қабул қилинсин.

2. Белгиланган кўйилсинки, туғатила-ётган «Тошуйжойинвестқурилиш» корпорацияси таркибидан бўлган пуд-рат қурилиш трестлари ва ташкилот-лари, саноат ҳамда транспорт кор-хоналари ва боғиқаруе қўғишлари суб-ъектлар мустақил юридик шах-слар сифатида сақлаб қолинади ҳамда улар амалдаги қўғишчиликка мувофиқ уюшмаларга ва боғиқаруе шак-ллардаги ҳўжалик бирлашмаларига

иқтиёрий равишда кириш ҳўқуқига эгадирлар.

3. Ўзбекистон Республикаси Дав-лат мулки қўмитасига «Тошуйжойин-вестқурилиш» корпорацияси тарки-бидан бўлган пудрат қурилиш трес-тарининг ва айрим саноат корхона-ларининг давлат иқтиёридаги акция-лар пакетларини республиканин фонд бозорига эркин савдода, шу жумладан, хорижий сармоядорларга сотиш ҳўқуқи берилсин.

4. Ўзбекистон Республикаси Пре-зидентининг «Тошкент давлат-акци-онерлик қурилиш корпорациясини ташкил қилиш тўғрисида» 1993 йил 8 февралдаги ПФ-558-сон ва «Тош-кент молия қурилиш корпорацияси («Тошуйжойинвестқурилиш»)ни таш-кил қилиш тўғрисида» 1994 йил 23 декабрдаги ПФ-1026-сон Фармонла-рини ўз учини йўқотган деб ҳисоблан-син.

5. Ўзбекистон Республикаси Ва-зирлар Маҳкамаси ўн кун муддатда ушбу Фармонни амалга ошириш юза-сидан қарор қабул қилисин.

**Ўзбекистон Республикаси
Президенти
И. КАРИМОВ**

Тошкент шаҳри,
2000 йил 11 апрель.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ҚАРОИ Даврий матбуотни тарқатуви корхоналарни қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида

Даврий матбуотни тарқатуви корхоналар иши самара-дорлигини янада ошириш, босма нашрларни республика аҳоли-сига ўз вақтида етказиш, уларни етказиб беришни жадал-лаштириш ва ташкилотларни пасайтириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Белгилансинки, «Матбуот тарқатуви» акциядорлик компани-яси ва компания таркибига кирувчи корхоналар 2000 йил 1 май-дан боғиш 2003 йил 31 декабргача ялпи даромаддан беш фоиз миқдоридан солиқ тўлайдилар ва ялпи даромаддан Республика йўл жамғармасига 0,5 фоиз миқдоридан маблаг ажратадилар, бўшаб қолган маблаглар матбуот тарқатиш тармоқларини ривожланти-ришга йўналтириладилар.

2. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 2000 йил 1 майдан боғиш 2003 йил 31 декабргача «Матбуот тарқатуви» акциядорлик компаниясига давлат бюджетидан даврий матбуотни авиация ва темир йўлда ташиш билан боғлиқ харажатларнинг 50 фоизини қоплаш учун мақсадли фойдаланиладиган маблаглар ажратиш назарда туғиш.

3. Қўйиладилар:

Ўзбекистон Республикаси Энергетика ва электрлаштириш ва-зирлигига «Матбуот тарқатуви» акциядорлик компанияси ва ком-пания таркибига кирувчи корхоналарга электр энергиясини «Но-саноат истеъмолчилар, бюджет ташкилотлари» истеъмолчилар бешинчи гуруҳи бўйича бериш;

«Ўзбекистон ҳаво йўллари» миллий авиакомпаниясига босма нашрлар вилот марказлари ва Қорақалпоғистон Республикасига ҳар кун беравқ етказиб берилишини назарда туғган ҳолда са-молётлар учини жадаллини қайта қўриб чиқиш тавсия қилинсин.

4. Мазкур қарорнинг бағишрилишини назорат қилиш Ўзбеки-стон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари В. И. Отаев зим-масига юклансин.

**Вазирлар Маҳкамасининг Раиси
И. КАРИМОВ**

Тошкент шаҳри, 2000 йил 13 апрель.

Инсон хотираси — муқаддас тўғу ПОК НОМЛАРИНИ ТИКЛАШ ЙЎЛИДА

КЕЧА

Миллий матбуот марказида мустамакчилик даври кур-боналари хотирасини абадий-лаштириш комиссияси ҳамда Ўзбекистон Республикаси «Ша-хидлар хотираси» хайрия жамғармаси аъзоларининг ом-мавий ахборот воситалари хо-диқлари билан учрашув бўлиб ўтди.

Унда сўзга чиққан мустама-лакчилик даври курбонала-ри хотирасини абадийлашти-риш комиссияси раиси Наим Каримов, Ўзбекистон Рес-публикаси «Шахидлар хоти-раси» хайрия жамғармаси-нинг ижрочи директори Бо-боқул Тошев, юртимизда мустамакчилик даври кур-боналари хотирасини абадий-лаштириш муаллифларидан бири, профессор Собир Мирзалиевлар комиссия ва жамғарма олдига турган асо-сий вазифалар, илмий-ишчи гуруҳларнинг, фаолияти, қатан қилинган беғуноҳ юртдошларимизнинг пок номларини тиклаш йўлида амалга оширилган ишлар тўғрисида тўхталиб, ҳўқуқни муҳофиза қилиш идоралари билан ҳамкорлик янада қў-чайтирилса мақсадга муво-фиқ бўлишини алоҳида таъ-кидлаб ўтдилар.

Дамир ИСМАТОВ.

ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАР БЕЛГИЛАБ ОЛИНДИ

КЕЧА

Тошкент шаҳар ҳокимли-гида шаҳар ҳокимининг ўринбосарлари, Бош боғи-қаруе боғиқаруе, трест ва бирлашмалар раҳбарлари, туман ҳокимлари ва улар-нинг ўринбосарлари, йирик ҳиссдорлик жамиятлари ва қўғиш корхоналарнинг раҳбарлари иштирокда Тошкент шаҳрида ижтимо-ий-иқтисодий ривожла-нишнинг 2000 йил бирин-чи чора янқунари ва ис-лохотларни чуқурлашти-ришнинг боришига бағи-шланган йиғилиш бўлиб ўтди. Уни Тошкент шаҳар ҳокими Қозим Тулаганов олиб бори.

Кун тартибидан асосий масала юзасидан шаҳар ҳо-кимининг биринчи ўринбоса-ри Атамжон Мирхалилов маъруза қилди.

Шуни айтиш керакки, ҳисобот даврида бир қатор маъмурий бинолар, ижтимо-ий-маданий-нашрий йўна-лишдаги иншоотлар қўриб битказилди, қўғишчи муҳан-дислик коммуникацияларини ўтказиш давом эттирилди.

Ўтган йилининг шу даврига солиштирганда жорий йилининг биринчи чорада саноатда ўсиш суръатлари қулатилди, 53 миллион сўмлик қўғи махсу-лот ишлаб чиқарилиди. Бу эса қўғиш нархларига ўсиш суръа-ти 107,7 фоизга таъминланди демекдир. Бироқ шу нарса ҳам таъкидландики, ушбу қўғи-сизлар барча ишлаб чиқариш корхоналарида ҳам ўсиш бўлди, деган ҳўслага олиб келмайдик.

Чўғишчи, «Растр» қўғиша кор-хонаси, ёғочни қайта ишлаш корхонасида махсулот ишлаб чиқариш ҳажми қамайган. Меҳ-натнинг аниқ ташкил этилмас-лиги, давр талабларига мос ра-вишда ишларни истамаслик натижасида пойтахтдаги айрим корхоналарда сифатсиз, рақо-батбарош бўлмаган махсулот-ларнинг чиқарилишига йўл қўйилмоқда. Хўсусан, текши-рувлар чоғида 300дан ортиқ корхоналарнинг оғиркорхона-ларида 15 миллион сўмликдан ортиқ махсулотнинг турб қол-гани маълум бўлди. «Тошкент

агрегат заводи» ҳиссдорлик жамиятининг ўзидангина талаб этилмаётган махсулотдан 45-46 фоизини ташкил этмоқда.

Бир қатор ҳўжалик раҳбар-ларининг маъсулиятсизлиги, улар томонидан молия ва тўлов интнзиомига риоқ қилмаслик йирик дебиторлик-кредиторлик қарзларини юзага келтирди. Хисобот даврида айрим қўғиша корхоналар ҳам зарар қўриб ишлаётган корхоналар қатори-га кирди.

Жорий йилининг биринчи чорада кичик ва ўрта тадбир-корлик тузилмалари ўсиш ва ривожланди, уларнинг экспорт салоҳиятидаги иштироки қў-чайди. Хўзирги кунда 120 мингта яқин кишиларни иш билан таъминлаётган 23 миң-дан ортиқ кичик тадбиркорлик тузилмалари маъжуддир. Мар-казий Банкнинг Тошкент ша-ҳар Бош боғиқаруеининг боғи-лиги Б. Мирзобоевнинг таъ-кидлашича, ўтган даврда тад-биркорларга 15,8 миллионда сўмлик кредитлар берилди.

Шунингдек, банкларнинг ма-ҳаллар билан алоқаси йўлга қўйилмоқда, уларнинг сўй-ба-рақарлари билан йилининг фак-тарт март ойида 6,4 миллион сўмлик кичик кредитлар ажра-тирди. Бироқ ҳар доим ҳам тад-биркорларнинг уларга кредит ажратиш тўғрисидаги тақлиф-лари қондирилмаётган. Ушбу тузилмада аниқ натижаларга эришиш учун банкларнинг тад-биркорлар билан жипс ҳамкор-лигини йўлга қўйиш зарурли-ги алоҳида таъкидланди.

Тадбиркорлик тузилмалари-нинг фаолияти, жумладан кич-ик ва ўрта бизнесини янада ра-валантириш мақсадида кейин-ги пайтда бир қатор қўғишчи-лик ва меъёрий ҳўжатлар қабул қилинди. Бироқ, шаҳар Адлия боғиқаруеини боғишги-нинг ўринбосари А. Иномжон-нов таъкидлаб ўтганидек, жой-ларда баъзи назорат органлари ўз ваколатларини суиестеом қилган ҳолда тадбиркорлар иши фаолиятларига аралашини ҳо-диқлар ҳам йўл қўймоқдалар.

Бундай ҳўқуқбузарлик ҳоллари тўғрисида доимий фаолият кўрсатувчи «Ишонч» телефоно-лар орқали ҳар кун 20дан ор-тиқ қўғишчилик бўлмоқда ва улар бўйича ўз вақтида зарур чоралар қўриломоқда.

Йиғилишда уй-жой комму-нал ҳўжалиқдаги ислохотлар-нинг бориши ҳам таҳлил қилинди. Ҳўзудий-коммунал фойдаланиш боғиқаруеининг боғишги В. Дорохов қўғиша ижара корхоналари уй-жой эга-лари билан шартномалар туз-ган ҳолда мақбул ҳўжалик юри-тин тартибларига ўтаётгани-ни айтиб ўтди. Бироқ, тўлов-лар масаласи ҳамон қўғишчи-лигини қўғишчилик. Тўлов ин-тнзиомини мустақамлашда уй-жойлардан фойдаланиш боғи-қаруеини ўрнида ташкил эти-лаётган турар жой фонларига хизмат кўрсатишга сафарбар этилган ширкатлар катта ёрдам бериши мумкин. Маҳалла йи-гиларини жалб этиш ҳолда ушбу йўналишдаги ишни да-вом эттириш жоғиқдир.

Бугунги дунёда очикдан-очик можа-ро бўлаётган ҳўдудларни ҳар кунин ҳам-мамиз аниқ қўриб, билиб тура-миз. Ахборот воситалари бу борадаги янқилиқларни қай тарзда бўлмасин бериб туради. Қара-ма-қарши томонларнинг ҳар бири ўзини ҳақли деб билади. Нега шундай? Ана шу саволларга инсоният тарихининг ҳамма бо-сқичларида ҳам жавоб ахтарилган ва то-пилган, яна савол берилмаётган, жавоб ҳам топилавермади. Бу нима дегани? Агар таъбир жоиз бўлса, бу — тафаккур, бу — борлик, бу — ижтимоий тузу-млар, бу — маънавият, ниҳоят, бу — гоғлар, мафқуралар курашидир. Ҳаёт бор экан, мазкур жараён тўхтамайди. Фақат мана шу мураккаб ва ўта зид-диятчи жараёнда ўз ўрни, мавқеи, обрў-эътиборини, ҳақ-ҳўқуқларини сақлаб туриш — бутун жаҳон миқё-сида ўзлигини аниглаш деганидир. Бу ҳар кимнинг, ҳар қайси жамият ёки ҳўк-рон доираларининг қўғишдан келиши осон кечмаётган ёки ҳатто насиб этмаётган...

Гоғлар кураши, мафқуралар олиш-уви-нинг тўб мураккаблиги, қўғишчилиги, зид-диятларининг қўғишчилиги ҳам шунда. Демок-чиликки, урушлар бўлаётган ҳўдудлар қўғи-аққол ташлашиб турса, гоғвий кураш ва унинг ички — баъзан «сириш» зиддиятлари-ни ҳар ким ҳам дарров пайқай олмайди. Билиб-билимай унга эргашиб қолади. Бу ку-рашнинг энг фоғишчи нўқтаси ҳам шунда — яъни алдамчи-қалдамчиликда, сохта ваъдаларига айрим гуғишчиликни ишони-риб қўғишчиликда...

Масаланин қай даражада жиддийли-гини шундан ҳам пайқаш мумкин албатта. Бу борада энг катта маъсулият оли-млар, тарихчи, адабиётчи, ёзувчи, фай-ласуф ва боғиқаруеининг зиммасига тушади. Бинобарин бизнинг миллий тарихимиздаги ҳақиқий ҳаётни бузмас-дан, қўғишмасдан, олиб ташламадан

изохлаш — миллий мафқурамини у-гуллайди, унга одамлар ишончини оши-ради, ўзлигимизга эътиқодимизни кўчай-тиради.

Сўхбатимизнинг энг олий нўқтаси ҳам шу ерда. Миллий мафқура — Мустақил-

кур масалаларга Истиклолимизнинг дастлабки кўғишчилик билан катта аҳамият бериб ке-линаётгани маълум. Тарихимиз, қадриятла-римизни тиклаш борида амалга оширилган ва оширилаётган ишлар ҳам маълум. Лекин нега шу вақтда — шўроларнинг ёлғон, сох-

қнинг йўли ҳам аниқ бўлмайди. «Мил-лий мафқура ҳақида» тўғиш чоп этил-ган, унда мазкур мавзуга оид бир қатор фикрлар борлиги айтилди. Бу қўғишчилик асосида миллий мафқура кон-цепциясини ишлаб чиқиш кераклиги таъкидланди.

Демак, олимлар бу мавзуга ақдиллик билан киришиб, унинг аниқ йўғишчи иш-лаб чиқишлари керак бўлиб қолди. Зеро, давлатимиз тизимини аниқ гоғишчи иш қўғишчи керак.

Фуқароларимиз тафаккурини ўзгарти-масдан олий мақсадга эришолмаймиз. Шўро даврида дунёқарашини шаклланди-кат-талар билан ҳўзирги — эндиғина тарбия олаётган ёшлар бирга қандай гоғишчи таъ-нини лозимлигини ўғишчи иш қилишимиз шарт. Миллий гоғишчи — миллий қадрият-ларимиз, тилимиз, динимизга таънини шак-лланди. Миллий аънавалар ҳўзир уму-минсоний қадриятлар билан ўғишчилик ҳолда шаклланди, ривожланди. Миллий мафқура ҳўқуқчиликка эри-шишга интилламайди. Агар ҳўқуқчилик қилса — инқирозга учрайди. Шўро мафқу-расининг емирилиш омилиларидан бири шу эди-да. Инсон фикрлаши, меҳнат қили-шида, яшаши-ю фаолиятида ЭРКИНЛИК шарт. Миллий гоғишчи оммани уюштирувчи, унинг умид-орзуларини амалга оширувчи байроқ даражасига қўғишчи, одамларни ўз афротифига жалб қилади. Болалар ва мак-таб ўғишчилик-ю ўғишчиликларига мана шу гоғишчи сингдирувчи дарслиқлар йўқ. Уни ким яратди? Масаланин шундай қўғишчи-ли ҳаммамизни ўғишчи, ишга солади. Эндиғи наваб — тезроқ амалий ишга ўғиш, ўша дарслиқлар, қўғишчиликлар, турли ри-сололарни чоп этиш, янги жамият қуриш-шининг ҳам назарий, ҳам амалий асосла-рини зўғишчи билан яратишда.

Аҳмад АЛИЕВ.

МИЛЛИЙ МАФҚУРАНИНГ ТУБ МОҲИЯТИ — ҲАҚИҚАТДИР

- Миллий мафқура ёки миллий гоғиш — етказиладиган, эргаштиради.
- Гоғишчи яшаши — мақсадсиз борлиқнинг ўғишчи бўлиб қолади.
- Жаҳонда муттасил гоғишчи, мафқуралар кураши давом этади.
- Миллий мафқура ёки гоғишнинг қўғишчи — ишонтириш билан белгиланади.
- Қайси бир гоғиш, мафқура қўғишчи ишонтириш — ўша гоғиш чиқаради.
- Назарийдан амалиётга ўғишчи — мақсадга эришилмайди.

лигимиз гоғишчининг мезони ҳам асли мил-лий тарихимиз, қадриятларимиздир. Ке-лажагимизни белгиллашдаги йўғишчилик ҳам шундан берилади. Хатоларни тақорламаслик, юғишчиликнинг ижодий ривожлантиришдаги су-яяччилигимиз ҳам шундир. Кечагина Юртбоши-миз миллий мафқура масалаларига бағи-шланган йиғилишда қатнашган файласуф, та-рихчи, сиёсатшунос, социолог, психолог, пе-дагог ва адабиётшунос олимлар, журналист-лар, танқили адиллар, жамоат ташкилотлари вакиллари билан ўғишчилик учрашуварлида — энди назариядан амалиётга ўғиш керак-лигини алоҳида ўқидирганлар ҳеч бири-мизни асло бефарқ қолдирмаслиги ке-рак. Сўхбат қатнашчиларининг ҳаммалари бутун жамиятимиз учун миллий гоғишнинг аниқ йўғишчилигини ишлаб чиқиш энг долзарб ма-сала бўлиб қолаётганини таъкидлашди. Маз-

та гоғишчи таъсирдан қўғишчилик билан учрайди? Нега турли-туман бизга ёт мафқу-ралар таъсирига ўғишчи қолаётган ёшлар, кат-талар учраб турибди? Улар онгини ўзгарти-ришга қўғишчилик билан асосий концепция-сини ишлаб чиқилмайдими? деб, аниқ вазифа қўғишчи. Дунёда ҳўзир бизга таъини этишга интиллаётган кўғишчи мавжудлиги, ҳатто Буюк Истиклолимизга раҳна солмоқчилик борли-ги таъкидланди.

Бу борада Юртбошимиз шунини таъкидла-диларки, биз инсоният тарихида андозаси учрамаган бир миллий жамият қуришга киришганимиз. Унинг миллий мафқура-сини, яъни гоғишчининг ҳам ўғишчи ярати-шимиз керак. Гоғишчи аниқ бўлмаган хал-



«Ўздонмаҳсу



Таълим

«Ўзбекистон» агентлиги республикада фазони таълим этиш йўлида самарали технологияларни амалга оширмоқда. Агентлик шу соҳанинг малакали ёш мутахассисларини тайёрлаш масаласига ҳам катта аҳамият бериб келмоқда.

«ЎЗБЕККОИНТОТ» ОТАЛИФИДА

Шу мақсадда «Ўзбекиноинт» Тошкент Давлат самолётсозлик институти билан яқин ҳамкорликда қатор ибратли таълимий тадбирларни амалга оширмоқда. Олий ўқув юртининг аэродинамика кафедрасида муҳандис-механиклар тайёрлашда бу алоқа жуда кўл келди.

Миясининг муҳбир аъзоси Камол Мўминов бошчилик қилмоқда. Мазкур кафедрада олиб борилаётган ўқув-тарбия ишлари агентлик мутахассислари иштирокида уюштирилмоқда. Шуни ҳам айтиш лозим. Бу эса фан билан ишлаб чиқариш ўртасидаги изчил алоқани янада мустаҳкамлаш учун пухта илмий-амалий замин ҳозирламоқда.

Бугунги кунда юқори курс талабалари ўз диплом лойиҳаларини агентликда олиб борган амалий ишлар асосида ёзаётганликлари ҳам айтиб ўтиш лозим. Бу эса фан билан ишлаб чиқариш ўртасидаги изчил алоқани янада мустаҳкамлаш учун пухта илмий-амалий замин ҳозирламоқда.

Ақбар АЛИЕВ.



Юнусобод туманидаги Уста Ширин маҳалласида соғлом авлодни тарбиялашга катта аҳамият қаратилади. Бу ерда 143-мактаб билан ҳамкорликда олимлар, ёзувчилар, санъаткорлар билан, шунингдек тажрибали қомандир, ҳуқуқшунос ва прокуратор, милиция ходимлари билан ҳам қизиқарли учрашувлар ўтказиб турилади.

СУРАТДА: Уста Ширин маҳалласининг оқсоқоли Анвар Юсупов милиция ходимлари ва педагоглар билан биргаликда ўсмирлар билан навбатдаги тадбирни ўтказмоқда.

Эшитдингизми?

ЯНГИ ТОВУҚ ТУХУМИ

Қозғистоннинг Олмаота шаҳрида яшовчи селекцияер Петр Коршунов товуқлар устида олиб борган кўп йиллик селекция тажрибаси натижасида янги товуқлар яратди.

Бу товуқлар кишин-ёзин ҳам туҳум қилиб, туҳуми юмалоқ бўлмай квадрат шаклидадир. Бу квадрат туҳумда оддий туҳумдан барча хусусиятлар бор. Бу ту-

хум пўстлоғи анча қалинроқ. Уни яшиқларга жойлаш, автоматлаштириш жуда ҳам қулай, йўл ва транспорт харажатларини сезиларли даражада камай-

тиради. Бирор жойга элтиш пайтида синмайди. Синса ҳам сингани жуда кам бўлади. АҚШлик паррандачилик мутахассислари шу қилари бу туҳумнинг ҳар бир дона-сига 150 АҚШ доллари тўлашади. Чунки улар ҳам бу туҳумдан янги ҳужайралар очиб, уларнида кўпайтириш тарафидан туҳум қилишди.

Илҳом ШЕРМУХАММАД.

(Давоми. Боши газетанинг 35,38-сонларида) Бир дедиким, эй одами ҳоло бул ҳарифини босиб ер эрдим. Энди менинг насибамни қўлимдин олдинг — деди. Хотам айтиди, агар одам гўшти даркор бўлса, мана олдингга тайёрдур. Илон айдиким, юзингни гўштидин кесиб бергил — деди. Хотам ҳў бўлғай деб, дарҳол ханжарини олиб юзига қўйди. Ул илон дедиким, бир нафас сабр айлалгил — деб, ерга юмалагандилар, икки соҳибжамол йигит бўлиб, ердин турдилар. Хотамга салом беришиб, қўлидин ушладилар, навозишлар айлар эрдилар. Хотам дедиким, эй навозишлар асорларингни баён айланглар. Улардин бири айтдики, биз жамоайи жинлар гуруҳидиндурмиз. Менинг отамни бул йигитнинг отаси бегуноҳ ўлдирди. Отамнинг қонини бу кишиндин олмоқчи эрдим. Хотам уларнинг бирига дедиким, худудин қўрмай мундоғ хуни бағайри ҳақ айлабсизлар, сабаб нимадур. Ул айтиди, менга қизини бермади, шул боисдин ўлдирдим. Иккинчисидин сўради, нега бермадир? Ул айтиди муну ҳам ҳамшираси бордур, агар менга берса низо кўтари-лур — деди. Ул бири деди менинг отам ҳаётдур, отам қабул айламас — деди. Хотам айтиди мени отанг олдингга олиб бергил, мен отангни рози айлай, ҳар икковинг муродларинга етгайсизлар — деди. Бул ерда бир дара бор эрди. Ул ерда неча хил ажиналарнинг макони бор эрди ва шаҳари ҳам бор эрди. Одамизод кўзига кўринмас эрди. Бу жамоаларнинг подшоҳи бордур, ани отини шох Хуржин дерлар эрди. Алқисса, Хотамни ҳар икки шаҳозода шаҳарларига олиб бордилар, шох Хуржинга еткурдилар. Хотам жинлар саломининг қондасини зухурга келтирди. Шох кўрди бир одамизод боабдур, завқ айлаб, масандлар узра жой бериб, мехмон этди. Баъда фароғи таом сўрадиким, эй жаҳонмард қайндин келурсиз ва қайси томонга борурсиз, бу ерларга нечўк қадам қўйдингиз? — дедиким. Хотам деди, мени Хотам ибн Тай шох Яманий дерлар, деб барча воқеа саргузаштини баён айлади. Шохки жин тахсинлар айлади. Хотам айтиди, эй шох фарзандингни ҳаётлигини ҳоҳлармусан? Шох айтиди, жигар порамдур нега ҳоҳламайман — деди. Бўлмаса сенга арзим шулки, қизингни отаси ўлган йигитга бергил, анинг синглисини ўзингга олиб бергил, низо ўртадин кўтарилир ҳам қарин-

дош бўлурсизлар — деди. Бу сўз шохга мак-бул бўлиб, тўй тарафдудига тушиб, ўз расмларига тамослар бериб, жамъи раоёларни ҳушнуд айлади, ҳар икки никоҳни бир кунда ўтказди. Ул тўрт ошқ-маъшуклар муродларига етиб, камбё ва ҳамкор бўлдилар. Хотамни ишларига офаринлар айлаб, дуойи хайрга тил очдилар. Уч-тўрт кун қўймасдин мехмон айладилар. Яна шох Хуржин кўп инъомлар айлади. Хотам ҳамма назрларини жинларнинг фақирларига бахшиш айлаб, жавоб олиб, видолашиб Мозандарон йўлига тушди. Шох Хуржин бир-икки манзил ҳамроҳлик айлади. Икки ёднома берди, бири асодурмик, кўп ҳосиятлар бордур, ҳар нийат билан ишга солса андоғ бўлур. Бири муҳрадур, қайси нийат бир-

гача оғиздур. Анга монанд тиллари бордур-ким ханжар ёҳуд наштадурдур. Хотам яқинига келди, муножот айлаб дедиким, эй раҳими банданавоз ва эй қарими қорос, инсу жон ушбу маҳлуқингдин зафар ва обрў бергайсан — деб, олло таоллога илтижолар ва таваллолар айлар эрди. Сартон фасҳи тил бирлан дедиким, эй одам бизларни орамизда мундоғ тамослар гоҳи зухурга келадур. Бу дам сен наҳангга ҳимоят бўлмагил, чароки бизлар бир жинсдурмиз ва ҳамдардурмиз. Сен энди ўз йўлигни олгил, беҳуда ҳаракат қилмагил — деди. Хотам деди, ҳамма хоҳ бўйсин ва хоҳ хоки ниҳод ва хоҳ оташи хили бўлсин, ҳазрат халлоқ оламини бандаларидур. Бир мартаба сендин бу наҳанг бечоранинг маконини бергил — деб, сўрайман. Худойи таборак ва таоллодин қўқгил — деди. Сартон дедиким, энди увелинг ўз гарданинга деб, ҳамла айларга турди. Дарё чайқалди, Хотам кўрдиким, Сартоннинг ғазби қайнаб кетди. Хотам ханжарини сугириб исми аъзамни ўқиб Сартонга отди. Ул исми аъзам баракатидин Сартоннинг тилларидин анчаси тўқилди. Сартон ҳарб яроғиндин айрилди. Наҳанг кўрдиким, Сартоннинг қуввати кетди. У дарҳол етиб келиб, ҳоҳладиким Сартонни таъма (ейиш) айлагил. Хотам наҳангга сийбат айлаб дедиким, энди маконингни олгил, бу бечорага нима ишинг бордур деб, икковини яраштирди. Булар билан бир-икки нафас маҳлис қуриб, видолашиб Мозандарон йўлига тушди. Наҳанг йўл бошлаб Мозандарон худудига еткурди, ўзи яна меҳороси маконига озим бўлди. Хотам дарёдин чиқиб, жангали Мозандаронга қадам қўйди. Бир улғур дарахт остига етиб, макон айлади. Бул кечани ул ерда ўтказди. Эрта билан туриб ўлтириб эрди, ҳар томондин мурғи париларулар келабердилар. Хар ойда бир мартаба бул дарахт олдига жам бўлиб, то кенга маҳлис тузар эрдилар. Он миқдор йиғилдилармик, беҳисоб эрдилар. Ёшлари қарияларидин сўрадилармик, ҳеч вақт бул дарахт остига одамизод қадами етган эмас эрди, бул киши нечўк бу ерларга етибдур? Донимданлари жавоб бердилармик, азияларимиздин эшитибдурмиким, қуни келгаймик бул дарахтин тағига Хотам ибн Тайнинг гузари тушгай, бир жўра нар ва мода мурғи парилуни талаб айлар.

Тургун ФАЙЗИЕВ тайёрлаган. (Давоми бор).

Донишмандлар хазинасидан

ХОТАМНИНГ УЧИНЧИ САФАРИ

лан ишга буюрса кифоя қилур. Хотамга айтиди, Сизга кўп жойларда даркор бўлгусидур — деб, йўлга солди ва ўз пардасига озим бўлди. Хотам таваккални ҳазрат вожиб таоллога қилиб борар эрди. Бир дарёга етиб, гузаргоҳи йўқдур. Ул жойда кема ҳам йўқ. Хотам бисмилло деб шох Хуржиннинг асосига миниб, нийат айладиким заврақандек (қайиқча) бўлиб, ул ёнга олиб ўтгай. Азо заврақандек бўлиб олиб борур эрди, дарёнинг ярмига етганда бир улғур наҳанг пайдо бўлиб, Хотамга таслимоллар айлаб, фасиҳ тил билан арз айлади-ким, эй азизим алло-таолло сизни бу гирдобга еткурди. Менинг ота-бобомдин қолган меросий маконини Сартон деган ханжарларимдин бири зуравонлик қилиб олди. Сартондин ўз жойини олиб берсангиз — деб, илтижо айлади. Хотам ҳў бўлғай деб, гирдобга қараб юрди. Наҳанг бошлаб борур эрди, яқин бориб қолдилар. Хотам олдинга ўтди. Сартон кўрдиким, наҳанг бир одамзодни ҳимоят қилиб бошлаб келибдур, у даргазаб бўлиб дарё юзига чиқиб, сувни мавжга келтирди. Хотам кўрдиким бир жонивордуким тоғдек, вуҳудининг ярмиси-

етиб келиб, ҳоҳладиким Сартонни таъма (ейиш) айлагил. Хотам наҳангга сийбат айлаб дедиким, энди маконингни олгил, бу бечорага нима ишинг бордур деб, икковини яраштирди. Булар билан бир-икки нафас маҳлис қуриб, видолашиб Мозандарон йўлига тушди. Наҳанг йўл бошлаб Мозандарон худудига еткурди, ўзи яна меҳороси маконига озим бўлди. Хотам дарёдин чиқиб, жангали Мозандаронга қадам қўйди. Бир улғур дарахт остига етиб, макон айлади. Бул кечани ул ерда ўтказди. Эрта билан туриб ўлтириб эрди, ҳар томондин мурғи париларулар келабердилар. Хар ойда бир мартаба бул дарахт олдига жам бўлиб, то кенга маҳлис тузар эрдилар. Он миқдор йиғилдилармик, беҳисоб эрдилар. Ёшлари қарияларидин сўрадилармик, ҳеч вақт бул дарахт остига одамизод қадами етган эмас эрди, бул киши нечўк бу ерларга етибдур? Донимданлари жавоб бердилармик, азияларимиздин эшитибдурмиким, қуни келгаймик бул дарахтин тағига Хотам ибн Тайнинг гузари тушгай, бир жўра нар ва мода мурғи парилуни талаб айлар.

Тургун ФАЙЗИЕВ тайёрлаган. (Давоми бор).

Ибратнома

ОДАМ ВА АЙИҚ

Бир очкўз киши қараса, узумзорда қаттақон айиқ узум еб юрган экан. Очкўз ҳам узумзорнинг бошқа бир томонидан кирди-да, ея бошлади. Шу пайт богбон хабардор бўлиб қолиб, таёғини қўтариб келди ва очкўзни савалай кетди.

— Ҳой богбон, — деди очкўз, — узумингни еган битта мен эмас, ана у ерда бир айиқ ҳам епти. Узум еганини урсанг айиқни урмайсанми? — Йўқ, — деди богбон, — айиқни урмайман. Чунки у узумин еб-еб, қоринини тўйгазиб кетади. Сен бўлсанг қорининг тўйгач, қўйининг ҳам тўлғазиб, ўғирлик қиласан.

ФАРЗАНДИНИНГ ҲАҚИ

Бир кунги бир киши отасини хафа қилаётган эди, кишилар келиб унга танбех бердилар:

— Нахотки, отанг ҳаққини унутсанг, уни беҳуда хафа қилсанг? — Сизлар отанинг ҳаққини ўйлайсизлар-у фарзандинг ҳаққини сира ўйламас экансизлар-да. — Қўш, фарзандинг ота-

да қандай ҳаққи бўлиши мумкин? — Ҳар бир ота ўз фарзандини муносиб жойдан уйлантириши шарт. Тўй қилиб бериш ҳам отанинг фарзанд олдидаги қаризидир. Мана, менинг ўшим қирққа тўрибдики, дадам ҳалигача тўй қилиб берган йўқ. Шунинг учун ҳам уни хафа қилаётган эдим.

Дилдора СОДИКОВА.

Шанбадан шанбагача: мунажжим тавсиялари

ҲАФТАНГИЗ ХАЙРЛИ КЕЛСИН

• 15 апрель — шанба (Ойнинг 11/12 кунин). Шу кунги меҳр-шафқат ва муруват қўрсатиш керак. Мабодо бундай қилмасангиз — тақдир ҳазиллари олдида ёлғиз қоласиз ва сизга ҳеч ким ёрдам бермайди. Мазкур кечакундузда Ойнинг таъсир қўчи яқинларингизга яхшилик қилишга ундайди. Кимнидир хафа қилиш, аччиқлашиш, нафратлашиш мумкин эмас. Бугун кун давомида босқич ва имкон қадар осойишта бўлишга ҳаракат қилинг. Мабодо, салбий ахтиросларингизни жийовлашга қўлингиз етмаса — кўннинг қолган қисминини холироқ жойда ўтказганингиз маъқул.

Шу кунги гастрит хасталиғи билан оғриган беморлар учун анча ноҳус бўлади. Бугунлар, асаб хасталиқларини даволаш тавсия этилади. Рухий таъсир билан даволаш усуллари яхши натижа беради. Қўчли таъсир этувчи дориларни ичишдан тийилганингиз маъқул — бугун сизга кўпроқ шифобахш гиёҳлар кўл келади.

Тўшларингиз башоратли бўлади. • 16 апрель — якшанба (Ойнинг 12/13 кунин). Бу кеча-кундузнинг ахборот-энергетика таркиби янги ахборотлар, биллилар ечиш учун қулай. Ҳамкорлиқдаги ҳар қандай ҳаракатлар ва тавсиялар муваффақият келтиради. Шу кунги ёлғиз қолмасликка интилинг, жамоа ичиде бўлишнинг тақозо этилган ишлар билан шуғулланинг. Шарнома ва битимларни имзолаш учун ҳам бу кун қулай ҳисобланади.

Қонни тазаловчи муолажалар тавсия этилади. Косметик ва тери хасталиқлари бўйича жарроҳлик муолажалари, тилларни даволаш ва сунъийларини қўйдириш тавсия этилмайди. Овқат ҳазм қилиш аъзолари заифлашади. Сурункали шомоллаш хасталиқлари, айнакча, томоқ оғриғи зўрайиш аҳтимоли бор. Шифобахш гиёҳлар яхши фойда қилади.

Тўшларингиз ҳазин бўлиши мумкин — лекин улар бирон-бир муҳим асосга эга эмас. Бақлажон ва гулларни ўтказиш мумкин.

• 18 апрель — сешанба (Ойнинг 14/15 кунин). Турли алдовларга учиб хаффи бор. Эҳтиёт бўлинг — акс ҳолда кейинчалик гоёт пушаймон бўлишингиз мумкин. Шу кунги одам таъсирларга беришчан бўлади. Шунинг учун янча яхши таниш бўлмаган одамлар билан мулоқот қилмаганингиз маъқул. Кўпчиликда бир манша қилиб қолиш ҳоҳиши пайдо бўлади — лекин бу ҳам ҳеч қандай яхшиликка олиб бормади. Шу кунги но-

жўя ҳаракатларингиз учун узоқ вақт ўқиниб юрмаслик учун ўзингизни хотиржам ва осойишта тутинг. Жарроҳлик операциялари тавсия этилмайди. Жисмоний ишларни ҳам имкон қадар чеклаш керак. Буйраклар, орқангизнинг пастки қисми ноziқлашади. Спиртли ичимликлар ҳамда оғир таомлардан ўзингизни тийганингиз маъқул.

Тўшларингиз хафта давомида ўнгингизда содир бўлади ва муҳим муаммоларни ҳал этиш йўлларида дарак беради. Бақлажон, ошқовок ва шу хилдаги экинларни экиш мумкин.

• 19 апрель — чоршанба (Ойнинг 15/16 кунин). Мазкур кеча-кундузда Ойнинг таъсири инсон табиғатида ғамдан бўлади. Бинобарин, у жуда осойишта ўтади. Мусиқани баланд қўйиш, қандайдир салбий ахтиросларга берилиш, кишиларнинг жижига тегиш ярамайди. Инсон ва табиат ҳамроҳлигини бузишга интилиш ҳалокатли эканини ёдда тутинг. Рўзор ишлари билан машғул бўлиш, айнакча уй ва ҳовлиларни тазалаш гоёт фойдали.

Умумий аҳволингиз айтилари бўлмаслиги мумкин. Юрагингизни ортиқча зўриқтирманг. Инфаркт ҳамда қон босимининг ошиб кетиш хаффи бор. Спиртли ичимликни сунъий ёлғиз қилиш мумкин эмас. Шифобахш гиёҳлар билан даволаш, ҳаммомнинг буюҳнасида терлаш фойдали.

Тўшларингиз ёрқин, умумий уйғунликка ҳамроҳ бўлиб, сизни тинчлантиради, асабий толиқишларингизни олиб ташлайди.

Пиез, сабзи, петрушка, сальдерей экиш мумкин.

• 20 апрель — пайшанба (Ой-

нинг 16/17 кунин). Бу куннинг ахборот-энергетика таркиби инсон ва табиат билан ҳамроҳдир. Уйқудан турришда ана шу кайфиятни ўзингизда туйиб, уни бутун кун давомида бой бермасликка интилинг. Яқинларингизга эътиборли бўлинг — уларни бир ноўрин сўз билан хафа қилиб қўйишингиз мумкин. Салбий ахтиросларга берилмай, бутун кунни табассум билан ўтказинг.

Овқат ҳазм қилиш аъзолари заифлашади. Шунинг учун парhezга риоя қилинг. Дори-дармонларни кам миқдорда истеъмол қилишга интилинг. Қалқонсимон без хасталиғи билан оғриган беморлар эҳтиёт бўлишлари керак.

Тўшларингиз қуноқ ва ғамгин бўлиши мумкин. Уларнинг ҳар икка-ласи ҳам ўнгидан келмайди.

Картошка, сабзи, турп, редиска, шолғом, петрушка, сальдерей экиш мумкин. Мевали дарахтлар шохларини кесиб тавсия этилмайди.

• 21 апрель — жума (Ойнинг 17/18 кунин). Бугун сиз диққат билан қарайдиган бўлсангиз икки нигоҳ билан асл ўзалингизни кўриш имконига эга бўласиз. Мабодо, сизни мактабга — фахрларингизнинг мактибига, аэро ҳаққатан ҳам бунга лойиқсиз. Мабодо, бирон-бир ёқимсиз гап эшитадиган бўлсангиз — ўйлаб кўринг, бундай фикр қаердан пайдо бўлиши мумкин? Ойнинг шу кеча-кундузги таъсири одамни дангаса қилиб қўяди. Бундан хавотирланмай дам олинг, ўзингиз ва амалларингиз ҳақида фикр-мулоҳаза юритишга интилинг.

Ошқовок ва жигар шу кунги гоёт ноziқлашади. Овқат танлашда эҳтиёт бўлиш, яхшии, парhezга риоя қилиш урини бўлади. Дори-дармонлар истеъмолчи имкон қадар камайтиринг. Тўшларингиз башоратли бўлиб, ўзингиз ҳаққингизда ҳаёлингизга келмаган нарсалардан дарак беради.

Пиез, картошка экиш мумкин.

Муҳтабар АХМЕДОВА тайёрлаган.

Бека

МАСЛАҲАТЛАР

• Доғни кетказишда совун ишлатманг, акс ҳолда доғ янада мустаҳкамланади.

• Янги теккан доғни жўрмақдан устига қайноқ сув оқизиб ҳам кетказиш мумкин.

• Чой доғи спирт қўйилган сувада артиб кетказилди.

• Сиеҳ доғини сут билан намланг. Сўнг совунлаб ювсангиз кетади.

• Пахтали, жуни, шойи матодалардаги янги доғини тиш порошogi билан кетказиш мумкин. Бунинг учун доғнинг икки томонига (ўнг ва тескари-сига) порошок сепиб, сўнг устига оқ қоғоз қўйиб оғирроқ нарса билан бос-тиринг.

• Сут доғи новшадил спирти ва сув қоринмаси билан ишқаб кетказилди. Доғдан тазаланган жойни илиқ сувга бир оз сирка қўшиб чайиш керак.

Шоҳида МАХМУДОВА тўплади.



Баҳор фасли болажонлар учун айнакча қувончу шод-ликларга тўлиқдир. Чунки улар баҳорнинг дилга хуш ёқувчи майин шомолда севимли варракларини завқ билан учтирадилар.

СУРАТДА: Собир Раҳимов туманининг Октепа маҳалласида истикомат қилувчи Юлдаз Ҳакимова ўли Камолга варрак учтиришга қўмалашмоқда.

Равиля Албеков олган суратлар.

«ОЙНА» МАХСУЛАТ



ДУШАНБА, 17

ЎЗТВ-1

Телеомошабинлар диққатига! Профлактация муносабати билан душанба, 17 апрель кунини «Ўзбекистон» 1 телеканали кўрсатувлари сот 15.00да бошланади.

15.00 «Олтин тоғ». Телевизион ўйин.
15.20 «Сув ости экспедицияси». Телевизион, 4-кўрсатув.
16.10 «Соғлом аёл» - бу бизнинг келажигимиз.
17.10 «Бир наво истар кўнгил». Мусикий дастур.
17.40 «Қишлоқ ҳақида уйлалар». 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.
18.10 «Банифаси тавилда». Мультфильм.
18.30 «Тафсилот». Телевизион, 4-кўрсатув.
18.50 «Бактилик воқеа». Телевизион, 4-кўрсатув.
19.25, 19.55, 20.25, 21.00, 21.50 Ўзлонлар.
19.30 «Ахборот» (рус тилида) 20.00 Оқшом эрталаблари.
20.15 Биржа ва банк хабарлари.
20.30 «Ахборот».
21.05 «Истиқлолим-истикболим». Ўзлонлар.
21.20 «Ватан мадҳи». Мусикий дастур.
21.55 Қўраш бўйича Ўзбекистон президенти савони учун Амир Темур хотирасига бағишланган Халқаро турнир.
22.30 «Кулгитерия ижодхонасида». 22.35 «Ахборот».
23.35 «Аёл портрети». Бадий фильм.
1.00-1.05 Ватан тимсоллари.

ЎЗТВ-2

Телеомошабинлар диққатига! Профлактация муносабати билан душанба, 17 апрель «Ёшлар» телеканали сот 17.25да бошланади.

17.25 Кўрсатувлар дастури.
17.30 «Янги авлод» почтаси, Мультмоша.
18.00 «Буюк юрт фарзандиман». 18.10 «Қўрашнинг иккинчи соҳилида». Хўжакати фильм.
18.35 «Харами». Ёшларнинг миллий мақдураси масаласида.
18.55 «Мусикий лаҳзалар». 19.00 «Давр». Ахборот дастури.
19.30 «ТВ-анонс ва Экошлар». 19.35 «Душанба дастурдагилар ва бошқалар». Истеҳдод-2000, Тақвим, Ёшлар баёзи.
20.05 «Дўркат Мирзаев куйлайди». 20.15 «Эртасанга». 20.20 «Эрта сўнган юлдузлар». 20.25 «Ўзбекистон». 20.30 «Спорт-тайм». 20.40, 21.00, 21.30 Ўзлонлар.
20.45 «Доктор Финли». Телевизион, 4-кўрсатув.
21.35 «Бир пиёла чой устида». 21.55 «Мусикий лаҳзалар». 22.00 «Давр». Ахборот дастури.
22.30 «Мусикий лаҳзалар». 22.40 «Экошлар». 22.45 «Мухаббат ҳақиси». Телевизион, 4-кўрсатув.
23.30 «Ёшлар» телеканалда спорт: Интерфутбол. Хафтангиз энг яхши учрашуви.
0.00 «Давр». Ахборот дастури.
0.15 Интерфутбол. Хафтангиз энг яхши учрашуви.
1.15 «Жаҳон эстрада». 1.30 «Тонг юлдузи».

ЎЗТВ-3

17.25 Кўрсатувлар дастури.
17.30 «Экспресс» ила.
18.00, 21.00, 22.30, 23.50 «Пойтахт». Ахборот кўрсатуви.
18.20 Телегазета «Экспресс». 18.45, 19.50 «Табрикликимиз-кутлаймиз». 19.30 «Бавоити табиат». 20.30 «Спорт-тайм». 20.40 Манзарали фильм.
21.20 ТТВда сериал: «Қора дур доналари». 22.00 Телегазета «Экспресс». 22.25 Охланглар ва эълонлар.
22.50 Киноингоҳ. «Майсаранинг иши». 1-қисм.
00.10 «Хайри тун, шаҳрим!».

ЎЗТВ-4

Телеомошабинлар диққатига! Профлактация муносабати билан душанба, 17 апрель ЎЗТВ-4 «Халқаро» телеканали сот 15.00да бошланади.

15.00 Кўрсатувлар тартиби.
15.05-16.00 ТУРКИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЕСИ.
16.00 «Тотли» Телевизион, 4-кўрсатув.
17.00 «Мультчархлар». РЖТ.
17.20 «Комиклар йилгиси». 17.50 «Бугун оламда». Ахборот кўрсатуви.
18.00 «Дил изҳори». РЖТ.
18.45 «Шерлок Холмс ҳақида хотиралар». Телевизион премьера-си.
19.45 «Хайри тун, кичкинтойлар!». 20.00 «Время». 20.40 «Махфий хужжатлар» (X-Files) сериали.
ЎЗТВ-4
21.35 «Сокер-клуб». 21.55 Кипи антракт.
22.00 «Вести». 22.30 «Дил изҳори». 23.00 «Даровонлик лойҳаси». 23.20 Киномагистрал: «Қўлимдан мекхон». Бадий фильм.
00.35 «Ахборот».
1.00 «Тунингиз ошуда бўлсин!».

СЕШАНБА, 18

ЎЗТВ-1

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Дирж концерт.
9.10 «Ўзбектефилм» намойиши: «Даврингиз уйимаси рияшлар».
9.20 «Ўз касбининг усталири». 9.30 «Ўзлик». Бадий-публицистик кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.
10.05 Кўндуги савон: «Биринчи қадригиз». Бадий фильм.
«Спорт» дастури:
11.15 Вoleyбол бўйича Ўзбекистон чемпионати.
11.45 Тазкивалар бўйича Ўзбекистон чемпионати.

ЎЗТВ-2

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.
10.05 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЧОРШАНБА, 19

ЎЗТВ-1

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-2

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-3

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-4

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-5

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-6

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-7

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ПАЙШАНБА, 20

ЎЗТВ-1

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 «Опера санати саҳифаларида». 9.05 «Бола бошидан». 9.15 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-2

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-3

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-4

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-5

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-6

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-7

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ШАНБА, 22

ЎЗТВ-1

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 «Опера санати саҳифаларида». 9.05 «Бола бошидан». 9.15 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-2

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-3

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-4

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-5

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-6

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-7

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЖУМА, 21

ЎЗТВ-1

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 «Опера санати саҳифаларида». 9.05 «Бола бошидан». 9.15 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-2

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-3

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-4

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-5

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-6

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-7

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ШАНБА, 22

ЎЗТВ-1

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 «Опера санати саҳифаларида». 9.05 «Бола бошидан». 9.15 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ЯНГИЛИКЛАР.

ЎЗТВ-2

6.00 «Ассалом, Ўзбекистон!» 8.00-8.30 «Ахборот».

8.30 Марказий газеталар шарҳи.
8.45 Ёш икчирлар концерт.
9.10 «Мехрибон». 9.25 «Ўзбектефилм» намойиши: «Ўзлик ва чини буюқлар». 9.40 «Сарғайган саҳифалар». Адабий кўрсатув.
10.00, 12.00, 14.0